

كتاب الصوم

(مشكاة المصايف)

المترجم:

أبو أحمد شهاب الدين صالح

Kitobi rӯza

(Мишкот-ул-масобих)

Баргардон:

Абӯаҳмад Шаҳобиддин Солиҳ

Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим

Китоби рӯза

Фасли аввал

[۱] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء". وفي رواية: "فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين". وفي رواية: "فتحت أبواب الرحمة". متفق عليه

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Вақте моҳи Рамазон дохил шавад, дарвозаҳои осмон күшода шаванд" ва дар ривояте "дарвозаҳои Биҳишт күшода шавад ва дарвозаҳои Дӯзах махкам карда шавад ва шайтонҳо бо занҷирҳо баста шаванд" ва дар ривояте "дарвозаҳои раҳмат күшода шавад". (Бухорӣ ва Муслим)

[۲] - ۱۹۵۷ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الجنة ثمانية أبواب منها: باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون". (متفق عليه)

Ва аз Саҳл ибни Саъд разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Чаннат ҳашт дарвоза дорад, яке аз дарҳои он Райён ном дорад, ки ба он танҳо рӯзадорон дохил мешаванд".

(Бухорӣ ва Муслим)

[۳] - ۱۹۵۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". (متفق عليه)

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки моҳи Рамазонро ба имон ва умеди аҷру савоб рӯза гирад, гуноҳони пешинаи вай бахшида мешавад. Ва касе ки шаб-

ҳои моҳи Рамазонро аз рӯи имони ба Аллоҳ ва ба үмеди ачру савоби ӯ намоз хонад, Аллоҳ ҳамаи гуноҳони пешинай вайро мебахшад". (Бухорӣ ва Муслим)

[٤] [وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَمَلٍ ابْنَ آدَمَ يَضَاعِفُ الْحَسَنَةَ بِعِشْرِ أَمْثَالِهِ إِلَى سِبْعَمَائِةِ ضَعْفٍ" قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِلَّا الصُّومُ فِإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدِعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فَطْرَهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلِخَلْوَفِ فِيمَا فِي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ وَالصَّيَامِ جَنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صُومٍ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَصْخَبُ وَفَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلِيَقُلْ إِنِّي أَمْرُؤٌ صَائِمٌ". (متفق عليه)

Ва аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ҳар амали неки фарзанди Одам ба даҳ баробари он то ҳафтсад баробар аҷр дода мешавад, Аллоҳ таъоло фармуд: Ба ҷуз рӯза, зоро ки рӯза барои Ман аст ва Ман худ савоби онро медиҳам. Рӯзадор хоҳишоти нафси худро ва хӯрдан ва нӯшидани худро хос ба хотири Ман тарқ мекунад. Ва рӯзадорро ду хурсандӣ аст, як хурсанди дар вақти ифтори рӯза ва хурсанди дигар дар вақти воҳӯрии Парвардигори худ. Ҳароина бӯи даҳони рӯزادор назди Аллоҳ хушбӯтар аз бӯи мушк аст. Рӯза сипар аст, вақте касе аз шумо рӯزادор бошад, пас сухани қабеҳ нагӯяд ва ба овози баланд сухан нагӯяд, пас агар касе ӯро дашном диҳад ё иродai ҷанг кунад, бояд бигӯяд, ки ман рӯزادор ҳастам".

(Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дұвшым

[۱۹۶۰] (صحيح)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا كَانَ أَوْلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجَنِّ وَغَلَقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا بَابٌ وَيَنْادِي مَنَادٌ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبَلَ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصَرَ نَ وَلَهُ عِنْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ " . رواه الترمذى وابن ماجه .

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Вақте шаби аввали моҳи Рамазон шавад, шайтонҳо ва саркашони қин маҳкам баста мешаванд ва дарвозаҳои Дўзах маҳкам мешавад, то он ки ягон дарвозаҳои он күшода намемонад ва дарвозаҳои Ҷаннат күшода мешавад, то ки ягон дарвозаҳои Ҷаннат маҳкам намемонад. Як нидокунанде нидо мекунад: Эй талабкунандаи хайру савоб пеш ой ва эй талабкунандаи бади тавба кун ва аз гуноҳон нафсатро нигаҳ дор. Ва Аллоҳ мардуми зиёдро дар ин моҳ аз оташи Дўзах начот медиҳад ва ин нидо дар ҳар шаби моҳи Рамазон такрор мешавад ". (Ин ҳадисро Тирмизӣ, Ибни Моча ривоят кардааст)

[۱۹۶۱] (صحيح) ورواه أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

(Ва Аҳмад аз марде онро ривоят кардааст. Ва Тирмизӣ мегӯяд: Ин ҳадиси ғарип аст)

Фасли саввум

[٧] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه نفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم". رواه أحمد والنسائي.

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Бар шұмо мөҳи мұбораки Рамазон расид, ки Аллоҳ бар шұмо рұзаи онро фарз гардонида аст, ки дарвозаҳои осмон дар ин мөҳ күшода мешавад ва дарвозаҳои Дұзах махкам мешавад ва гарданҳои шайтонҳои саркаш баста мешавад, дар ин мөҳ шабе аст, ки беҳтар аз ҳазор мөҳ аст, касе ки аз хайр ва некиҳои ин шаб маҳрум шуд, пас аз ҳамаи некиҳо маҳрум шуд". (Ривояти Аҳмад ва Насой)

[٨] (صحیح) - ١٩٦٣

وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن: منعه النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان". رواه البيهقي في شعب الإيمان.

Ва аз Абдуллоҳ ибни Амр разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Рұза ва Құръон бандаро шафоат мекунанд, рұза мегүяд: Эй Парвардигор ман ўро аз хұрок ва хоҳишоти нағс манъ карда будам, пас маро дар ҳаққи ү шафоатгар гардон ва Құръон мегүяд: Ман ўро дар шаб аз хоб манъ карда будам (яъне маро меконд ва хоб намекард), пас маро дар ҳаққи ү шафоатгар гардон, пас ин ду шафоатгар гардонда

мешаванд". (Байқақай дар Шуъаб-ул-имон ривоят карда аст)

[٩] (حسن) - ١٩٦٤

وعن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيراً إلا كل حرم". رواه ابن ماجه.

Ва аз Анас ибни Молик разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки ӯ мегӯяд: Моҳи Рамазон расид, пас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ба дурусти ки бар шумо моҳи Рамазон расид ва дар он шабе аст, ки беҳтар аз ҳазор моҳ аст, касе ки аз он шаб маҳрум шуд, ба дурусти ки аз ҳамаи хайр маҳрум шуд ва аз хайри он шаб ҷуз инсони бад маҳрум намешавад". (Ривояти Ибни Моча)

[١٠] (ضعيف) - ١٩٦٥ (ضعيف) وعن سلمان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في

آخر يوم من شعبان فقال: "يا أيها الناس قد أظللكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر الموسعة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنبه وعتقه من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء". قلنا: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاهم الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن ملوكه فيه غفر الله له وأعنته من النار". رواه البيهقي.

Салмони Форсӣ разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар рӯзи охири моҳи Шаъ-

бон ба мо хутба намуда гуфт: Эй мардум ба дурусти ки бар шумо моҳи бузург соя андохт, моҳе ки дар он бара-кат ниҳода шудааст, моҳе ки дар он шабе аст, ки беҳтар аз ҳазор моҳ аст. Аллоҳ рӯзai ин моҳро фарз гардонид ва шабзиндадории онро нафл гардонида аст. Касе ки дар ин моҳ ба кардани як некӣ ба Аллоҳ наздикий ҷӯяд, монанди он аст, ки дар ғайри ин моҳ фарзро адо карда бошад. Ва касе ки дар ин моҳ фарзро адо кунад, ҳамчун касе аст, ки дар ғайри ин моҳ ҳафтод фаризаро адо кунад ва моҳи Рамазон моҳи сабр аст ва савоби сабр Ҷаннат аст. Ва ин моҳ моҳи ғамхорӣ аст (моҳест, ки дар он бояд ғамхории фақирон ва гурӯснагонро бояд кард) ва моҳест, ки дар он ризқи мӯъмин зиёд мегардад ва дар он баракат ниҳода мешавад. Касе ки рӯзадореро ифтор диҳад, сабаби омур-зидани гуноҳони вай гардида аз оташи Дӯзах начот меёбад. Ва ба ӯ ҳамчун савоби он рӯзадор (ки ба вай ифтор додааст) дода мешавад, бе ин ки аз аҷру савоби вай чизе кам шавад. Гуфтем: Эй Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ҳамаи мо тавони онро надорем, ки рӯзадореро ифтор диҳем. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: Аллоҳ ин савобро ба касе медиҳад, ки рӯзадо-реро ба каме аз шир ё хурмо ё об ифтор диҳад ва касе ки рӯзадореро сер гардонад, Аллоҳ ӯро аз ҳавзи Ман (ҳавзи Кавсар) бинӯшонад, ки баъд аз он ҳаргиз ташна нагар-дад, то он ки доҳили Ҷаннат шавад. Ва моҳи Рамазон мо-ҳест, ки аввали он раҳмат ва миёнаи он мағфират ва охи-ри он халоси аз оташи Дӯзах аст. Ва касе ки дар кори ғу-лом ва хидматгорӣ худ дар ин моҳ сабукӣ орад, Аллоҳ

гүнохони ўро бахшида, ўро аз оташи Дўзах начот медиҳад". (Ривояти Байҳақӣ)

[۱۱] (ضعیف جدا) و عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. رواه البیهقی

Ва аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки гуфт: "Ҳаргоҳ моҳи Рамазон меомад, Расулуллоҳ асиронро раҳо мекард ва ба талбандаҳо ато мекард". (Байҳақӣ)

[۱۲] (لم تتم دراسته) و عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل". قال: "إِذَا كَانَ أَوْلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانْ هَبَتْ رِيحٌ تَحْتُ الْعَرْشِ مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعَيْنِ فَيَقُلُّنَّ: يَا رَبَّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقْرَبُ بَهْنَاهُنَّا وَتَقْرَبُ أَعْيُنَهُنَّا". روى البیهقی الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان.

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Чаннат аз сари сол то охири сол барои моҳи Рамазон зеб дода мешавад, вақте рӯзи аввали Рамазон мешавад, зери Арш аз баргҳои Чаннат боде бар ҳурҳои ийн (занони сафедпуст, симандом, саҳт сафедӣ ва сиёҳии чашм, дарозмижгон, күшодачашм) мевазад, пас онҳо мегӯянд: Эй Парвардигори мо, барои мо аз бандагони Худ шавҳарон бигардон, то ба онҳо чашмҳои мо қарор гирад ва ба мо чашмҳои онҳо қарор гирад". (Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон ривоят кардааст)

[۱۳] (لم تتم دراسته) و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغفر لأمته في آخر ليلة في رمضان". قيل: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله". رواه أحمد

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Барои уммати

Ман дар шаби охири Рамазон гуноҳонашон бахшида мешавад, гуфта шуд: Эй Расулуллоҳ оё он шаби қадр аст? Фармуд: Не, балки коргар, чун кори худро тамом кунад, музди худро комил мегирад". (Ривояти Аҳмад)



Боб андар дидани моҳ

Фасли аввал

١ - [عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا
الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له". وفي رواية قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة
فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثة". (متفق عليه)]

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Рӯза нагиред, то ки ҳилол (моҳ)-ро набинед ва барои ид ифтор нақунед, то ки ҳилолро бубинед. Пас агар ҳилолро надидед, пас си рӯзро пурра гиред. Ва дар ривояте моҳ бисту нух шаб мебошад, пас чун ба сабаби абр моҳро надидед, си рӯзро комил рӯза бигиред". (Бухорӣ ва Муслим)

٢ - [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صوموا لرؤيته وأفطروا على غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة". (متفق عليه)]

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ба дидани моҳ рӯза гиред ва ба дидани он ифтор кунед, чун моҳро ба сабаби абр надидед, си рӯзи моҳи Шаъbonro пурра кунед". (Бухорӣ ва Муслим)

٣ - [وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا
تكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا". وعقد الإهمام في الثالثة. ثم قال: "الشهر هكذا
وهكذا". يعني تمام الثلاثين يعني مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثة". (متفق عليه)]

Ва аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Мо қавми уммӣ ва нохондаем, ки хондан ва ҳисоб карданро ёд надорем, моҳ инчунин ва инчунин ва инчунин аст, се бор ангуштҳои дастҳои худро боз карда ва дар мартабаи

сеюм ангушти ибҳоми худро баст (яъне моҳ бисту нуҳ рӯз аст) ва бори дигар фармуд: Моҳ интавр ва интавр ва интавр аст, се бор ангуштони ҳар ду дasti худро боз кард бе ин ки ибҳомро бибандад, яъне си рӯз аст (як бор фармуд: Моҳ бисту нуҳ рӯз аст ва сипас фармуд: Си рӯз аст), ки гоҳо бисту нуҳ ва гоҳо си рӯз меояд".

(Бухорӣ ва Муслим)

١٩٧٢ - [٤] وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شهرأ عيد لا ينقضان: رمضان وذو الحجة". (متفق عليه)

Аз Абӯбакра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ду моҳи ид аст, ки кам намешаванд (албатта аз нигоҳи аҷру савоб) агарчи аз нигоҳи адад кам мешаванд, он ду моҳ Рамазон ва зулҳичча аст". (Бухорӣ ва Муслим)

١٩٧٣ - [٥] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقى من أحدهم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان بصوم صوماً فليصم ذلك اليوم". (متفق عليه)

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ягон нафар як рӯз ё ду рӯз пеш аз Рамазонро рӯза нагирад, магар ки марде дар рӯзҳои муайян одати рӯза гирифтан дошт, (иттиifoқан он рӯзҳо пеш аз Рамазон пайваста омад) пас боке надорад, ки он рӯзҳоро рӯза дорад".

(Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дұвшым

٦ - [صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا اتصف شعبان فلا تصوموا" . رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والدارمى .

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Вақте мохи Шаъбон нисф шуд, рұза нағиред".

(Ривояти Абұдовуд, Тирмизй, Ибни Моча ва Доримй)
٧ - [لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسوا هلال شعبان لرمضان" . رواه الترمذى .

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Моҳи Шаъбонро барои таҳқиқи моҳи Рамазон ҳисоб күнед, то бароятон адади рұзҳои Рамазон маълум гардад". (Тирмизй)

٨ - [لم تتم دراسته) وعن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود والترمذى والنمسائى وابن ماجه .

Умми Салама разияллоҳу анҳо мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро надидаам, ки ду моҳро пай дар пай рұза гирифта бошад, магар моҳи Шаъбон ва Рамазонро. (Ривояти Абұдовуд, Тирмизй, Насой ва Ибни Моча)

٩ - [لم تتم دراسته) وعن عمارة بن ياسر رضي الله عنهمما قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" . رواه أبو داود والترمذى والنمسائى وابن ماجه والدارمى .

Аммор ибни Ѓисир разияллоҳу анҳу мегүяд: "Касе дар рұзи шак рұза гирад, ба дурусти ки Абұлқосим саллалло-

хү алайхи ва салламро нофармой кардааст". (Ривояти Абӯдовуд, Тирмизӣ, Насоӣ, Ибни Моча ва Доримӣ)

[۲۰] - ۱۹۷۸ (لم تتم دراسته) و عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الملال يعني هلال رمضان فقال: "أشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم قال: "أشهد أن محمدا رسول الله؟" قال: نعم. قال: "يا بلال أدن في الناس أن يصوموا غداً". رواه أبو داود والترمذى والنمسائى وابن ماجه والدارمى .

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки бодиянишине пеши Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам омада гуфт: Ман ҳилолро дидам, яъне ҳилоли моҳи Рамазонро. Расулуллоҳ ба вай гуфт: Оё гувоҳи медиҳӣ, ки ҷуз Аллоҳ маъбуди барҳақке нест? Гуфт: Бале. Гуфт: Оё гувоҳи медиҳӣ, ки Муҳаммад фиристодаи Аллоҳ аст? Гуфт: Бале, Расулуллоҳ гуфт: Эй Билол ба мардум хабар дех, ки фардо рӯза гиранд". (Ривояти Абӯдовуд, Тирмизӣ, Насоӣ, Ибни Моча ва Доримӣ)

[۱۱] - ۱۹۷۹ (لم تتم دراسته) و عن ابن عمر قال: تراءى الناس الملال فأخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم أين رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارمى .

Ибни Умар разияллоҳу анҳу гуфт, ки мардум ба дидани моҳ ҷамъ шуданд ва моҳро диданд, ман ба Расулуллоҳ гуфтам, ки ҳилол (моҳ)-ро дидам, пас Расулуллоҳ рӯза гирифт ва мардумро низ ба рӯза гирифтан амр кард.

(Ривояти Абӯдовуд ва Доримӣ)

Фасли сеюм

١٩٨٠ - [صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره. ثم يصوم لرؤيه رمضان فإن غم عليه عدد ثلاثة يوما ثم صام. رواه أبو داود

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллалоҳу алайҳи ва саллам рӯзҳои моҳи Шаъбонро ҳисоб ме-кард, қисме ки моҳҳои дигарро он қадар ҳисоб намекард ва сипас ба дидани моҳ рӯза мегирифт ва агар ба сабаби абр моҳро намедид, си рӯзро ҳисоб мекард ва сипас рӯза мегирифт. (Ривояти Абӯдовуд)

١٩٨١ - [صحيح) وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمره فلما نزلنا بيطن نخلة تراءينا الهملا. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليتين فقلنا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهملا فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعض القوم: هو ابن ليتين. فقال: أَيْ ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَه لِرَؤْيَتِهِ فَهُوَ لِلليلة رأيتموه.

وفي رواية عنه. قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسألة فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمْدَه لِرَؤْيَتِهِ فَإِنْ أَغْمَى عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَة". رواه مسلم

Абӯлбахтары разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки барои адой умра аз диёри худ баромадем, чун дар Батни нахла расидем, барои дидани ҳилол гирд омадем, баъзеҳо гуфтанд, ки моҳ сешаба аст ва баъзеҳо гуфтанд, ки душаба аст. Пас бо Ибни Аббос рӯ ба рӯ шуда ба ў гуфтем, ки мо ҳилолро дидем, баъзе гуфтанд, ки ҳилоли душаба аст ва баъзеҳо гуфтанд, ки ҳилоли сешаба аст. Ибни Аббос гуфт: Кадом шаб онро дидед? Гуфтем: Фалон шаб. Гуфт: Паёмбар сал-

лаллоху алайхи ва саллам барои шурӯъи рӯзai моҳи Рамазон дидани ҳилолро таъйин гардонида аст, пас ҳилол ҳилоли ҳамон шабе аст, ки шумо дидаед. Ва дар ривояти дигар аз вай чунин омада аст, ки моҳи Рамазонро дидем, дар ҳоле ки мо дар Зоти ирқ будем, пас мардеро назди Ибни Аббос фиристодем то аз вай бипурсад. Пас Ибни Аббос разияллоху анҳу гуфт, ки Расулуллоҳ саллаллоху алайхи ва саллам фармуда аст: Ҳамоно Аллоҳ Рамазонро ба дидани ҳилол мутаъайин гардонидааст, пас агар моҳ бар шумо ба сабаби абр пӯшида монад, ҳисоби рӯзҳоро пурра кунед. (Ривояти Мұслим)

Боб андар масъалаҳои гуногун

оиди китоби рӯза

Фасли аввал

١٩٨٢ - [١] عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة". (متفق عليه)

Аз Анас разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Таоми саҳарӣ бихӯред, зоро ки дар таоми саҳарӣ хӯрдан баракат аст".

(Бухорӣ ва Муслим)

١٩٨٣ - [٢] (صحيح) وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتابأكلة السحر". رواه مسلم

Аз Амр ибни Ос разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Фарқ миёни рӯзai мо ва аҳли китоб хӯрдани саҳарӣ аст". (Муслим)

١٩٨٤ - [٣] وعن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر". (متفق عليه)

Аз Саҳл разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ҳамеша мардум дар хайранд, то вақте ки дар ифтор кардан мешитобанд".

(Бухорӣ ва Муслим)

١٩٨٥ - [٤] وعن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هبنا وأدبر النهار من هبنا وغرت الشمس فقد أفتر الصائم". (متفق عليه)

Аз Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Вақте торикии шаб аз тарафи машриқ пеш ояд ва рӯз ба ҷониби мағриб равад ва офтоб бишнад, пас бояд рӯзадор рӯзаашро ифтор кунад". (Бухорӣ ва Муслим)

١٩٨٦ - [٥] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيكم مثلي إني أبىت يطعمني ربي ويسقيني". (متفق عليه)

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз пай ҳам рұза гирифтанд манъ кард, пас марде ба вай гүфт: Эй Расулуллоҳ ту пай дар пай беифтор кардан рұза мегири? Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Кадоми шумо монанди Ман ҳастед, ба дурусти ки Ман шаб хоб мекунам дар ҳоле ки Аллоҳ ба Ман таом мекүнад ва шароб менүшонад". (Бұхорӣ ва Мұслим)

Фасли дұвшым

١٩٨٧ - [٦] (صحيح) عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه الترمذى وأبو داود والنسائى والدارمى وقال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عبينه ويونس الأيلى كلهم عن الزهرى.

Аз Ҳафса разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки пеш аз намози субҳ нияти рұза нақунад, ў рұза надорад".

(Ривояти Тирмизӣ, Абӯдовуд, Насой ва Доримӣ аст). Ва Абӯдовуд мегүяд, ки ин ҳадисро Маъмар, Забидӣ, Ибни Уяйна ва Юнуси Айлӣ бар Ҳафса мавқұф шүмориданд ва ҳама аз Зұхрӣ ривоят кардаанд.

١٩٨٨ - [٧] (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع النداء أحدهم والإماء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه". رواه أبو داود

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе аzonро дар ҳоле бишнавад, ки зарфи (об ё чой ва ғайра) ба даст

дорад, пас лозим нест он зарфро бигзорад, то ки зарура-ти худро аз хұрдани он рафъ намояд".

(Ривояти Абұдовуд)

[٨]-١٩٨٩ (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا". رواه الترمذى

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд, ки Аллоҳ таъо-ло мефармояд: "Маҳбұттарин бандагон ононанд, ки дар ифтор шитоб мекунанд". (Ривояти Тирмизі)

[٩]-١٩٩٠ (صحيح) وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور". رواه أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه والدارمى. ولم يذكر: " فإنه بركة" غير الترمذى

Аз Салмон ибни Омир разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Вақте яке аз шумо меҳоҳад, ки ифтор кунад, пас бояд бо хурмо ифтор кунад, зеро ки ифтор бо хурмо сабаби баракат аст. Агар хурмо набуд бо об ифтор кунад, зеро об ё ифтор бо об сабаби покй аст". (Ривояти Ахмад, Тирмизі, Абұдовуд, Ибни Моча ва Доримій, лекин ба құз Тирмизі "пас он сабаби баракат аст"-ро зикр накардааст).

[١٠]-١٩٩١ (صحيح) وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن تميرات حسبي حسوات من ماء. رواه الترمذى وأبو داود. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب

Анас разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пеш аз намози шом бо чанд дона хурмои тоза ифтор мекард, агар хурмои тоза намебуд, бо чанд донаи хурмои хушк ифтор мекард, агар хурмои

хүшк намебуд, чанд каф об менүшид. (Ривояти Тирмизий ва Абӯдовуд Ва Тирмизий гуфтааст, ки ин ҳадиси ҳасану ғарип аст).

[١١] (صحيح) وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائماً أو جهز غازياً فله مثل أجره". رواه البيهقي في شعب الإيمان ومحبي السنة في شرح السنة وقال صحيح.

Аз Зайд ибни Холид разияллоху анху ривоят аст, ки Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам фармуд: "Касе ки рӯзадореро ифтор дод, ё сомон ва олоти ҷанг барои ғозие харид, ўро монанди ачри рӯзадор ва ғозӣ аст".

(Ривояти Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон ва Муҳӣ-ис-суннат дар Шарҳ-ис-суннат ва гуфтааст, ки ин ҳадиси саҳех аст).

[١٢] (حسن) وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفتر قال: "ذهب الظمة وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". رواه أبو داود.

Ибни Умар разияллоху анху мегӯяд, ки Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам вақте рӯзаи худро ифтор мекард, мегуфт: "Ташнагӣ рафт, рагҳо тар шуд ва ачру савоб иншоаллоҳ таъоло собит шуд". (Абӯдовуд)

[١٣] (حسن) وعن معاذ بن زهرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفتر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفترت". رواه أبو داود مرسلا.

Муоз ибни Заҳра разияллоху анху мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте рӯзаи худро ифтор мекард ва мегуфт: "Эй Аллоҳ барои ризои Ту рӯза гирифтам ва бар ризқу рӯзие, ки Ту онро ато намудай, рӯзагамро ифтор намудам". (Абӯдовуд ба таври мурсал ин ҳадисро ривоят кардааст).

Фасли саввум

[١٤] (صحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون". رواه أبو داود وابن ماجه.

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ҳамеша дин ғолиб аст, модоме ки мардум дар ифтор ва күшодани рұза шитоб кунанд, зеро ки яхуд ва насоро дер ифтор мекунанд". (Ривояти Абұдовуд ва Ибни Моча)

[١٥] (صحيح) وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار وبعجل الصلاة والآخر: يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار وبعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى. رواه مسلم

Абұъатия мегүяд, ки ман ва Масруқ пеші Оиша разияллоҳу анҳо даромадем ва гүфтем: Эй Умми мұғынан ду мард аз саҳобагони Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам яке аз онҳо дар ифтор ва намоз шитоб мекунад ва дуюми онҳо дар ифтор таъхир мекунад ва намозро низ дер меҳонад. Оиша разияллоҳу анҳо гүфт: Кадомашон дар ифтор ва хондани намоз шитоб мекунад? Гүфтем: Абдуллоҳ ибни Масъуд разияллоҳу анҳу. Гүфт: Ҳаминтавр Расулуллоҳ кардааст ва марди дүвшүм Абұмусо буд. (Ривояти Мұслим)

[١٦] (حسن) وعن العرياض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: "هلم إلى الغداء المبارك". رواه أبو داود والسنائي

Ирбоз ибни Сория разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расуулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам маро ба таоми саҳарӣ даъват карда гуфт: "Ба таоми пурбаракат биё". (Ривояти Абӯдовуд ва Насой)

[١٧] (لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم سحور المؤمن التمر". رواه أبو داود

Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расуулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Беҳтарин таоми саҳарии мӯъмин хурмо аст". (Ривояти Абӯдовуд)

Боб андар пок намудани рӯза

Фасли аввал

[١] (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول النزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". رواه البخاري

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расуулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки дурӯғ гуфтан ва ба дурӯғ амал карданро тарқ накунад, Аллоҳ ба тарқ кардани ҳӯрок ва ошомидани вай ҳочате надорад".

(Ривояти Бухорӣ)

[٢] (متفق عليه) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملأكم لأربه.

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расуулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бӯса мекард ва мубошират мекард (ба ман наздик мешуд ва баданам ба бадани вай мечаспид) дар ҳоле ки рӯзадор буд ва бештар аз шұмо (бештар аз ҳама) қодир бар контурол кардани шаҳвати ҳуд буд. (Ривояти Бухорӣ ва Мұслим)

[٢] (متفق عليه) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд, ки дар моҳи Рамазон ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гоҳ-гоҳе бомдод мешуд, дар ҳоле ки ҷунуб мебуд, албатта бе он ки эҳтилом рух дода бошад (яъне аз тариқи чимоъ) пас ғусл мекард ва рӯза мегирифт. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٤] (متفق عليه) وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مرم واحتجم وهو صائم.

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳоле ки муҳрим буд, ҳичомат кард ва дар ҳоле ки рӯзадор буд, ҳичомат кард. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٥] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأن أو شرب فليتم صومه فإنما أطعنه الله وسقااه". (متفق عليه)

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки фаромушона нон хӯрд ё об нӯшид, дар ҳоле ки рӯза дошт, пас рӯзи худро тамом қунад, ба дурусти Аллоҳ ба вайтаом ва шароб додааст". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٦] وعن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: "مالك؟" قال: وقعت على امرأةي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟". قال: لا قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال: "هل تجد إطعام ستين مسكينا؟" قال: لا. قال: "اجلس". ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فيينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال: "أين السائل؟" قال: أنا. قال: "خذ هذا فتصدق به". فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا

رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يزيد الحرتين أهل بيته أهل بيته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنفياته ثم قال: "أطعمه أهلك". (متفق عليه)

Абұхурайра разияллоқу анху мегүяд, вақте ки бо Расуллар саллаллоқу алайҳи ва саллам нишаста будем, марде пеші Ү омада гуфт: Эй Расуллар қалок шұдам. Гуфт: Ба ту чи шуд? Гуфт: Дар ҳоле ки рұза доштам бо ҳамсари худ ҳамхобагы кардам. Расуллар саллаллоқу алайҳи ва саллам фармуд: Метавонй ғұломеро озод күні? Гуфт: Не, наметавонам. Фармуд: Оё метавонй ду моҳ пай дар пай рұза бигирий? Гуфт: Не, наметавонам. Фармуд: Метавонй шаст мискинро таом диҳй? Гуфт: Не, наметавонам. Фармуд: Бишин, пас Расуллар саллаллоқу алайҳи ва саллам каме истод, гүё интизори мекашид, то чизе биёяд, ки аз он кафора диҳад. Пас дар ҳамин вақт як сабад хурмо оварда шуд, пас фармуд: Саволкунанда дар күчост? Гуфт: Ман ҳастам. Фармуд: Ин хурморо бигир ва садақа кун. Гуфт: Аз ман фақильтар пайдо мешавад, қасам ба Аллоҳ дар Мадина хонае фақильтар аз ахли хонаи ман нест. Пас Расуллар хандид, то он ки дандонхой мубораки пеші вай зохир шуд, сипас гуфт: Онро бар хонаводай худ бихүрон". (Ривояти Бухорий ва Мұслим)

Фасли дұвшым

[٧] (ضعيف) عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبلها وهو صائم وبغض لسانها. رواه أبو داود

Оиша разияллоҳу анҳо мегүяд: "Расулуллоҳ саллаллоху алайҳи ва саллам ўро мебўсид, дар ҳоле ки рўзадор буд ва забони ўро мемакид".

[٨ - ٢٠٠٦] (ضعيف) وعن أبي هريرة أن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له. وأتاه آخر فسألته فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود

Абўхурайра разияллоҳу анҳу мегүяд, ки марде назди Расулуллоҳ омад, аз Вай дар мавзўи мубошират (оғуш ва бўса гирифтан) дар рўза пурсид, пас ба вай ичозат дод. Сипас марди дигаре омада ўро аз мубошират пурсид, вайро манъ кард. Марде ки ба вай ичозат дода шуд, марди пир буд ва касеро ки манъ карда шуд, ҷавон буд.

(Ривояти Абўдовуд)

[٩ - ٢٠٠٧] (لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض". رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظاً.

Аз Абўхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки дар ҳолати рўза ноҳоста қай кунад, пас бар вай қазо гирифтан нест (рўзааш ботил намешавад) ва касе ки қасдан қай кунад, бояд қазои онро рўза бигирад".

(Ривояти Тирмизӣ, Абӯдовуд, Ибни Моча ва Доримӣ. Тирмизӣ мегӯяд ин ҳадис ғариб аст ҷуз ба исноди Исо ибни Юнус шинохта намешавад ва Бухорӣ мегӯяд, ки онро маҳфуз намедонам)

٢٠٠٨ - [١٠] (لم تتم دراسته) وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق وأنا صببت له وضوءه. رواه أبو داود والترمذى والدارمى.

Маъдун ибни Талҳа разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Абӯдардо ба вай ҳадис гуфт, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам қай кард, пас рӯзаашро ифтор кард, вай мегӯяд: Сипас Савбон разияллоҳу анҳуро дар масҷиди Ди-мишқ воҳӯрдам, ба вай гуфтам, ки Абӯдардо ба ман интавр ҳадис гуфт. Гуфт: Рост гуфтааст ва ман дар он вақт барои таҳорати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам об овардам. (Ривояти Абӯдовуд, Тирмизӣ ва Доримӣ)

٢٠٠٩ - [١١] (ضعيف) وعن عمر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم". رواه الترمذى وأبو داود.

Омир ибни Рабиъа разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро он қадар зиёд бар мисвок кардан дар рӯза дидам, ки онро шуморида наметавонам. (Ривояти Тирмизӣ ва Абӯдовуд)

٢٠١٠ - [١٢] (لم تتم دراسته) وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اشتكىت عيني أفالتحل وأنا صائم؟" قال: "نعم". رواه الترمذى وقال: ليس إسناده بالقوى وأبو عاتكة الرواوى يضعف.

Анас разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки марде пеши Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам омада гуфт: Чашмҳоям

дард мекунад, оё дар он сурма бикашам, дар ҳоле ки ман рўзадор ҳастам? Расулуллоҳ фармуд: "Бале".

(Ривояти Тирмизӣ ва гуфтааст, ки исноди ин ҳадис қавӣ нест, зоро ровии он Абӯотика заиф шумурда мешавад)

[۱۳] - ۲۰۱۱ (صحيح) وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأي

النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه
مالك.

Баъзе саҳобагони Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ривоят мекунанд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро дар ҷое ба номи Арҷ дидем, ки дар ҳоле ки рӯза дошт аз ташнагии саҳт ва ё аз гармии саҳт бар сари худ об мерехт. (Ривояти Молик ва Абӯдовуд)

[۱۴] - ۲۰۱۲ (صحيح) وعن شداد بن أوس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى

رجالاً بالبقيع وهو آخر بيدى لثمانى عشرة خلت من رمضان فقال: "افطر الحاجم
والحجوم". رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. قال الشيخ الإمام محيي السنّة رحمة الله عليه: وتأوله
بعض من رخص في الحجامة: أي تعرضاً للإفطار: الحجوم للضعف وال الحاجم لأنّه لا يأمن من أن
يصل شيء إلى جوفه بمحض الملائم.

Шаддод ибни Авс разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мардеро дар Бақеъ дид, ки ҳичомат мекард ва рӯзи ҳаждаҳуми Рамазон буд ва ӯ аз дасти ман гирифта буд, пас фармуд: "Рӯзai ҳичоматкун ва ҳичомат карда шуда ба сабаби ҳичомат шикаст".

(Ривояти Абӯдовуд, Ибни Моча ва Доримӣ. Шайх Муҳй-ис-суннат раҳимаҳуллоҳ мегӯяд: Ин мавзӯъро касоне ки дар рӯза ҳичомат карданро рухсат медонанд, чунин таъвил кардаанд, ки он ба маънои ҳар ду наздик ба он аст, то рӯзai онҳо бишканад, ҳичоматшуда ба сабаби

заяф ва ҳичоматкун ба сабаби он чи аз расидани қатраҳои хун ба шиками вай эмин нест, ба сабаби он чи вай шоҳро ба даҳон мекашад).

[٢٠١٣ - (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفتر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه". رواه أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه والدارمى والبخارى في ترجمة باب وقال الترمذى: سمعت محمدًا يعني البخارى يقول. أبو المطوس الرواى لا أعرف له غير هذا الحديث.

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки як рӯзи рӯзаи моҳи Рамазонро берухсат (узри шаръӣ) ва беморӣ ифтор кунад, сипас агар тамоми умри худро рӯза дорад, ивази онро пур карда наметавонад".

(Ривояти Аҳмад, Тирмизӣ, Абӯдовуд, Ибни Моча, Доримӣ ва Бухорӣ дар тарҷумаи боб. Имом Тирмизӣ раҳимаҳуллоҳ мегӯяд, ки имом Бухорӣ раҳимаҳуллоҳро шунидам, ки мегуфт: Ман аз ровӣ Абулмутаввис ҷуз ин ҳадис ҳадиси дигаре нашунидаам).

[٢٠١٤ - (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظلمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر". رواه الدارمي.

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Басо рӯзадорон аз рӯзаи худ, ҷуз ташнагӣ чизе ба даст намеоранд ва басо шабхезон ва намозгузорони дар шаб аз намоз ва ибодати худ, ҷуз хастагӣ ва бехобӣ чизе ба даст намеоранд". (Ривояти Доримӣ)

Фасли саввум

٢٠١٥ - [لم تتم دراسته] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والغيء والاحتلام". رواه الترمذى وقال: هذا حديث غير محفوظ وعبد الرحمن بن زيد الراوى يضعف في الحديث.

Аз Абӯсаъид разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Се чиз аст, ки рӯзаро фосид намекунад, ҳичомат, қай ва эҳтилом шудан". (Ривояти Тирмизӣ ва гуфтааст, ки ин ҳадис маҳфуз нест ва ровӣ Абдурраҳмон ибни Зайд дар ҳадис заиф шуморида мешавад).

٢٠١٦ - [صحيح] وعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إلا من أحلى الضعف. رواه البخاري.

Собити Бунонӣ мегӯяд, ки аз Анас разияллоҳу анҳу пурсида шуд, ки оё шумо дар замони Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳичомат карданро макрӯҳ мешуморидед? Гуфт: Не, магар ба хотири ин ки ҳичомат кардан рӯзадорро заиф мекунад ва имкони он аст, ки рӯзai вай аз сабаби заъф фосид гардад. (Бухорӣ)

٢٠١٧ - [لم تتم دراسته] وعن البخاري تعليقاً قال: كان ابن عمر يتحتم وهو صائم ثم تركه فكان يتحتم بالليل.

Имом Бухорӣ раҳимаҳуллоҳ ба таври муаллақ ривоят карда мегӯяд: Ибни Умар разияллоҳу анҳу дар ҳоле ки рӯзадор буд ҳичомат мекард, сипас онро тарк карда дар шаб ҳичомат мекард.

٢٠١٨ - [٢٠] (لم تتم دراسته) وعن عطاء قال: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول: إنه يفطر ولكن ينهى عنه. رواه البخاري في ترجمة باب.

Ато мегӯяд: Агар касе бо об мазмаза карда, сипас онро аз даҳони худ берун андозад, боке надорад ва ба рӯзай вай зиёне намерасад, ки оби даҳони худро ба гулу фурӯ барад ва илк (давое аст барои тақвияти дандонҳо) нахояд, пас агар дар хоидани илк оби даҳони худро фурӯ барад ман намегӯям, ки рӯзаро фосид гардонид, балки аз он наҳӣ карда мешавад. (Бухорӣ дар тарҷумаи боб инро ривоят кардааст).

Боб андар рӯзаи мусофири Фасли аввал

[۱] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام. فقال: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
(متفق عليه)

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Ҳамза ибни Амри Асламӣ, ки зиёд рӯза мегирфт, ба Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: Оё дар сафар рӯза бигирам? Фармуд: "Агар хостӣ бигир ва агар нахостӣ нагир".

(Ривояти Бўхорӣ ва Муслим)

[۲] (صحيح) وعن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من شهر رمضان فمنا من صام ومنا من أنظر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مسلم

Абӯсаъиди Ҳудрӣ разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки мо дар рӯзи шонздаҳуми Рамазон бо Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҷиҳод рафтем, пас баъзе аз мо рӯза гирифт ва баъзе аз мо ифтор кард, пас рӯзадорон ифтор-кунандагонро ва ифторкунандагон рӯзадоронро бад на-гуфтанд. (Ривояти Муслим)

[۳] وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلًا قد ظلل عليه فقال: "ما هذا؟". قالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصوم في السفر". (متفق عليه)

Ҷабир разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар сафаре буд, пас анбӯҳи мардумро дид ва марди дигареро дид, ки бар вай соя карда шуда

бүд, пүрсид ин чист? Гүфтанд: Рұзадор аст. Фармуд: "Рұза гирифтан дар сафар нек нест". (Бухорӣ ва Муслим)

٤ - [٤] وعن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلة في وم حار فسقط الصومون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر". (متفق عليه)

Анас разияллоҳу анҳу мегӯяд бо Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар сафар будем, пас баъзе аз мо рұза дошт ва баъзе аз мо рұза надошт. Пас дар چое расидем, пас рұзадорон афтоданд ва ифторкунандагон хеста хайма заданд ва шүтуронро сероб кардан, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Имрұз ифторкунандагон ачру савобро бурдан". (Бухорӣ ва Муслим)

٥ - [٥] وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلی الله عليه وسلم وأفطر. فمن شاء صام ومن شاء أفطر". (متفق عليه)

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз Мадина ба тарафи Макка ҳаракат кард, дар ҳоле ки рұза дошт, то ки ба Усфон расид, пас об хост ва обро ба дасти худ бардошт, то онро мардум бубинанд, пас онро нұшид ва рұзаашро ифтор кард, то ки ба Макка расид. Албатта ин дар моҳи Рамазон буд. Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегуфт, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар сафар рұза гирифта ва низ ифтор кардааст. Пас касе ки хоҳад, рұза гирад ва касе хоҳад ифтор кунад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٦ - [٦] (صحيحة) وفي رواية لمسلم عن حابر رضي الله عنه أنه شرب بعد العصر.

Ва дар ривояте аз имом Муслим омада, ки Җобир мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳи алайҳи ва саллам баъд аз аср об нӯшида ифтор намуд.

Фасли дуввум

[٧ - ٢٠٢٥] (صحيح) عن أنس بن مالك الكنعاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصُّومَ عَنِ الْمَسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْضِعِ وَالْحَبْلِيِّ". رواه أبو داود والترمذى والنمسائى وابن ماجه.

Аз Анас ибни Молики Каъбӣ разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳи алайҳи ва саллам фармуд: "Ба дурусти ки Аллоҳ барои мусофири нисфи намозро баҳшида ва рӯзаро барои мусофири, зани ширдиҳанда ва занни ҳомила баҳшидааст". (Ривояти Абӯдовуд, Насой, Тирмизӣ ва Ибни Моча)

[٨ - ٢٠٢٦] (لم تتم دراسته) وعن سلمة بن المحقق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ حَمْوَلَةً تَأْوِي إِلَيْ شَبَّعَ فَلِيَصُمِّ رَمَضَانَ مِنْ حِيثُ أَدْرَكَهُ". رواه أبو داود

Аз Салама ибни Муҳабақ разияллоҳу анҳу ривоят аст, мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳи алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки саворӣ дошта бошад, ки ўро ба оромӣ ба ҳадафи вай мерасонад, бояд Рамазонро рӯза гирад, дар ҳарҷо, ки онро дарёбад". (Ривояти Абӯдовуд)

Фасли саввум

[٩ - ٢٠٢٧] (صحيح) عن جابر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كَرَاعَ الْغَمَيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدْحٍ مِنْ مَاءِ فَرْفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرَبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعَصَّةُ أُولَئِكَ الْعَصَّةُ". رواه مسلم

Чобир разияллоҳу анҳу мегўяд, ба дўрусти ки Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар соли фатҳи Макка дар моҳи Рамазон ба тарафи Макка ҳаракат намуд, пас рӯза дошт, то ки ба Куроъи ғамим расид ва мардум низ рӯза доштанд. Сипас қадаҳе аз обро хоста онро ба хотири дидани мардум баланд намуда нўшид. Сипас ба вай гуфта шуд, ки баъзеҳо рӯза доранд. Пас фармуд, ки онҳо нофармонӣ кунандагонанд, онҳо нофармонӣ кунандагонанд. (Ривояти Мұслим)

[١٠] (لم تتم دراسته) وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صائم رمضان في السفر كالمحضر في الحضر". رواه ابن ماجه

Аз Абдурраҳмон ибни Авф разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки дар сафар рӯзи моҳи Рамазонро мегирад, монанди он аст, ки дар ҳазар (хона) рӯзаро мегӯрад".

(ривояти Ибни Моча)

[١١] (صحيح) وعن حمزة بن عمرو السلمي أنه قال: يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال: "هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". رواه مسلم

Аз Ҳамза ибни Амри Асламӣ разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки вай ба Расуулulloҳ гуфт: Эй Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ман дар худ қуввати рӯза доштан дар сафарро мебинам, пас оё бар ман гуноҳе аст, ки дар сафар рӯза гирам. Фармуд: Ин аз тарафи Аллоҳ рухсат қарор дода шудааст. Пас касе ки рухсати Аллоҳро қабул намуда ифтор кунад, беҳтар аст ва касе ки дўст дорад, ки рӯза бигирад, бар вай гуноҳе нест. (Ривояти Мұслим)

Боб андар қазо

Фасли аввал

[١] (متفق عليه) عن عائشة قالت : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع

أن أقضى إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد: تعني الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд, ки бар ман рӯзаҳои қазоии моҳи Рамазон боқӣ мемонд, вале ман наметавонистам онро қазо дорам магар дар моҳи Шаъбон.

Яхё ибни Саъид мегўяд, ки Оиша разияллоҳу анҳо машғул дар хидмати Расулуллоҳ буд ва бекор намешуд, то рӯзаҳои қазоияшро қазо дорад ва дар моҳи Шаъбон қазо дошта метавонист.

[٢] (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". رواه مسلم

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Барои зан раво нест, ки рӯза дорад, дар ҳоле ки шавҳари вай дар хона бошад, магар ба иҷозати вай (дар ғайри моҳи Рамазон) ва ҳамчунон раво нест, ки касеро иҷозати даромадан дар хона диҳад, магар ба иҷозати шавҳарааш".

(Ривояти Муслим)

[٣] (صحيح) وعن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم

ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يصيّبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

رواه مسلم

Аз Муозаи Адавия разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки вай ба Оиша разияллоҳу анҳо гуфт: Чаро зани ҳоиз қазои рӯзаро мегирад ва қазои намозро намехонад? Оиша разияллоҳу анҳо фармуд: Дар замони Расулуллоҳ саллаллоҳу

алайҳи ва саллам чун ҳайз медиdem, ба қазо доштани рӯза амр мешудем, vale ба қазо хондани намоз амр намешудем. (Ривояти Мұслим)

[٤] - ۲۰۳۳ (متفق عليه) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من مات وعليه صوم صام عنه وليه".

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят ast, ки мегүяд: Расуллурраҳмаңызыңыз саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки бимирад ва дар гардани вай қазои рӯза бошад, бояд аз тарафи ўорисаш рӯза гирад". (Бухори ва Мұслим)

Фасли дұвшум

[٥] - ۲۰۳۴ (لم تتم دراسته) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من

مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين". رواه الترمذى وقال: وال الصحيح
أنه موقف على ابن عمر.

Ноғеъ ибни Умар разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расуллурраҳмаңызыңыз саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки бимирад, дар ҳоле ки дар гардани вай рӯзай Рамазон бошад, бояд аз тарафи вай дар муқобили ҳар рӯз ба мискин таом дода шавад". (Ривояти Тирмизи әле гұфтааст, ки саҳең ин ast, ки ин ҳадис бар Ибни Умар мавқұф ast).

Фасли саввум

[٦] - ۲۰۳۵ (لم تتم دراسته) عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن

أحد أو يصلى أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلى أحد عن أحد. رواه في
الموطأ.

Аз Молик разияллоҳу анҳу ривоят ast, вай мегүяд, ки аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу пурсида мешуд, ки оё касе аз тарафи каси дигаре рӯза бигирад ё намоз бихонад?

Вай гуфт: Нé, касе аз тарафи касе рўза нагирад ва на аз тарафи вай намоз хонад. (Муватта)

Боб андар рўзаи нафл

Фасли аввал

[١] عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر رمضان إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان.

وفي رواية قالت: كان يصوم شعبان كلها وكن يصوم شعبان إلا قليلا. (متفق عليه)

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам он қадар рўза мегирифт, ки мегуфтим, ки мумкин аст ки ҳеч вақт ифтор намекунад ва вақте ки ифтор мекард, он қадар вақти зиёд рўза намегирифт, ки фикр мекардем, мумкин дигар рўза нагирад ва мегўяд, ки ман Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро надидаам, ки баробари моҳи Шаъбон дар моҳҳои дигар рўза гирифта бошад ва дар ривояти дигар аз вай интавр омадааст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамаи моҳи Шаъбонро рўза мегирифт ва моҳи Шаъбонро рўза медошт, магар андаке рўзҳои онро. (Бухорӣ ва Муслим)

[٢] (صحيح) وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كلها؟ قال: ما علمته صام شهرا كلها إلا رمضان ولا أفطره كلها حتى يصوم منه حتى مضى لسيبile. رواه مسلم

Аз Абдуллоҳ ибни Шақиқ разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки вай мегўяд, ки ба Оиша разияллоҳу анҳо гуфтам, ки оё Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам моҳеро комил рўза медошт? Гуфт: Ўро надидаам, ки як моҳро комил

рӯза дошта бошад, چуз моҳи Рамазон ва на ин ки ҳамаи моҳро ифтор карда бошад, магар ин ки чанд рӯзи онро рӯза медошт. (Ривояти Мұслим)

[٢] وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سأله أو سأله رجل
و عمران يسمع فقال: "يا أبا فلان أما صمت من سر شعبان؟" قال: لا قال: "فإذا أفترت فصم
يومين". (متفق عليه)

Аз Имрон ибни Ҳусайн разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз вай пурсыд, ё аз шахси дигаре пурсыд, ки вай мешунавид, пас гуфт: Эй падари фалон оё рӯзҳои охири Шаъбонро рӯза нагирифті? Гуфт: Не. Фармуд: Ҳаргоҳ рӯзаи моҳи Рамазонро тамом карді, ду рӯз рӯза бигир.

(Бухорӣ ва Мұслим)

[٤] (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". رواه مسلم

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Беҳтарин рӯзҳое, ки дар он рӯза гирифта мешавад баъд аз моҳи Рамазон рӯзҳои моҳи Мұхаррам аст ва беҳтарин намоз баъд аз намози фарз, намози шаб аст". (Ривояти Мұслим)

[٥] وعن ابن عباس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. (متفق عليه)

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро надидам, ки рӯзай рӯзе-ро гирифта бошад ва онро фазилат дода бошад ва беҳтар

дониста бошад аз рӯзи ошуро ва на моҳеро бар моҳи Рамазон". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٦] (صحیح) وعنه بن عباس قال: حین صام رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم عاشوراء وأمر بصیامه قالوا: يا رسول الله إنه یوم يعظمہ اليهود والنصاری. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "لئن بقیت إلی قابیل لأصومن التاسع". رواه مسلم

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, вақте ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам рӯзи ошуро рӯза гирифт ва ба гирифтани он амр фармуд, ба вай гуфта шуд, ки рӯзи ошуро (даҳуми Муҳаррам)-ро яҳуд низ рӯза мегиранд. Фармуд: "Агар ман то соли оянда зинда бошам рӯзи нуҳуми Муҳаррамро низ рӯза мегирам". (Муслим)

[٧] (صحیح) وعنه أم الفضل بنت الحارث: أَن نَاساً تَمَارَوْا يَوْمَ عُرْفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بَقْدَحَ لَبْنَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعْرِيهِ بِعْرَةَ فَشَرَبَهُ. (متفق عليه)

Умми Фазл бинти Ҳорис разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки баъзе мардум дар мавриди рӯзai Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар рӯзи арафа баҳс доштанд, баъзе мегуфтанд, ки ӯ рӯза дорад ва баъзе мегуфтанд, ки рӯза надорад. Пас ман қадаҳе аз ширро дар ҳоле ба вай фиристодам, ки ӯ дар Арафот савор бар шутури худ истода буд, пас он ширро нӯшид. (Бухорӣ ва Муслим)

[٨] (صحیح) وعنه عائشة رضی الله عنھا قالت: ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم صائماً في العشر قط. رواه مسلم

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ман Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро ҳечгоҳ бар рӯза доштан дар даҳ рӯзи аввали моҳи зулҳیҷҷа надидаам. (Муслим)

[٩] (صحیح) و عن أبي قتادة: أن رجلاً أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلی الله عليه وسلم من قوله . فلما رأى عمر رضي الله عنهم غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا و Muhammad نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنهم يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف يصوم الدهر كله قال: "لا صام ولا أفتر". أو قال: "لم يصوم ولم يفتر". قال كيف من يصوم يومين ويفتر يوما قال: "ويطيق ذلك أحد". قال كيف من يصوم يوما ويفتر يوما: "ذاك صوم داود عليه السلام" قال كيف من يصوم يوما ويفتر يومين قال: "وددت أني طوقت ذلك". ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنّة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله". رواه مسلم

Абұқатода разияллоҳу анҳу мегүяд, ки як мард назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам омада гуфт: Чигуна рұза медорй? Пас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ин сұхан ба ғазаб омад. Пас чүн Умар разияллоҳу анҳу хашмгин шудани Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро дид, гуфт: Ба Аллоҳ розій шудем, ки Парвардигори мост ва ба Ислом, ки дини мост ва ба Мұхаммад, ки расули Аллоҳ аст, ба Аллоҳ паноҳ мебарем аз ғазаби Аллоҳ ва аз ғазаби расули Ұ. Пас Умар разияллоҳу анҳу ҳамин қалимақоро тақрор мекард, то ки хашми Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ором шуд. Пас Умар разияллоҳу анҳу гуфт: Читавр аст ки касе ҳамаи умри худро рұза дорад? Фармуд: Касе ки интавр кунад на рұза гирифта ва на ифтор намуд. Гуфт: Читавр аст, агар ду рұзро рұза дошта як рұзро ифтор кунад? Гуфт: Оё инро касе тоқат дорад? Гуфт: Агар як рұзро рұза дошта ва як

рўзро ифтор кунад? Фармуд: Ин рўзай Довуд алайҳис салом аст. Умар разияллоҳу анҳу гуфт: Чигуна аст, ҳоли касе ки ду рўзро ифтор карда як рўзро рўза дорад. Гуфт дўст дорам, ки ба ман тавфиқи он дода шавад. Сипас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: Аз ҳар моҳ се рўз рўза доштан ва аз моҳи Рамазон то Рамазони дигар, ин рўзай як соли тамом аст ва рўзай рўзи арафаро аз Аллоҳ умед дорам, ки кафораи гуноҳони соли гузашта ва соли оянда гардад ва рўзай рўзи ошуроро аз Аллоҳ умед дорам, ки кафораи гуноҳони соли гузашта гардонад.

(Ривояти Муслим)

الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل على". رواه مسلم
٤٥- [١٠] (صحيحة) وعن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم

Аз Абӯқатода разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз рӯза доштани рӯзи душанбе пурсида шуд, гуфт, ки дар ин рӯз ба дунё омада-ам ва дар ин рӯз аввалин бор ваҳй бар ман нозил шуд.

(Ривояти Муслим)

[١١] (صحیح) و عن معاذة العدویة أئمّا سأّلت عائشة: أكان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم یصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم فقلت لها: من أي أيام الشهر كان یصوم؟ قالت: لم يكن بيالي من أي أيام الشهر یصوم. رواه مسلم

Мұозаи Адавия разияллоҳу анҳо мегүяд, ки Оиша разияллоҳу анҳоро пурсида гүфт, ки оё Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ҳар моҳ се рұз рұза мегирифт? Оиша гүфт: Бале, Ү дар ҳар моҳ се рұз рұза мегирифт. Гүфт: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам парво надошт, ки кадом рұзхоро рұза медошт. (Ривояти Мұслим)

[١٢] (صحيح) وعن أبي أويوب الأنصاري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبّعه ستا من شوال كان كصيام الدهر". رواه مسلم

Абұаюби Аңсорӣ разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба вай гуфт: "Касе ки моҳи Рамазонро рӯза дошта баъд аз он шаш рӯзи моҳи шавволро низ рӯза дорад, монанди он аст, ки ҳамаи солро рӯза дошта бошад". (Ривояти Муслим)

[١٣] وعن أبي سعيد الخدري قال: "نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صُومِ يَوْمِ الْفَطْرِ وَالنَّحرِ". (متفق عليه)

Абұсаъиди Худрӣ разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз рӯза доштани дар рӯзи иди фитр ва иди қурбон манъ намуд.

(Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[١٤] وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صوم في يومين : الفطر والضحي". (متفق عليه)

Абұсаъиди Худрӣ разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Дар ду рӯз, рӯзи иди фитр ва иди қурбон рӯза нест". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[١٥] (صحيح) وعن نبيشة المذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله". رواه مسلم

Нубайшай Ҳузалӣ разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Рӯзҳои ташриқ (ёздаҳум, дувоздаҳум ва сездаҳуми моҳи зилхичҷа) рӯзҳои хӯрдан ва ошомидан ва рӯзҳои зикри Аллоҳ аст".

(Ривояти Муслим)

[٢٠٥١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ". (متفق عليه)

Аз Абұхурайра разияллоҳу аңҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Яке аз шумо дар рұзи құмъа рұза нағирад, магар он ки як рұз пеш аз он ё як рұз баъд аз онро низ рұза дорад".

(Бухорӣ ва Муслим)

[٢٠٥٢] (صحيح) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامِ مِنْ بَيْنِ الْلَّيَالِيِّ وَلَا يَخْتَصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صِوْمَهُ أَحَدُكُمْ ". رواه مسلم

Аз Абұхурайра разияллоҳу аңҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Шаби құмъа-ро барои ибодат ва рұзи құмъа-ро барои рұза доштан маҳсус нағардонед, магар дар сурате ки рұзи рұза доштани яке аз шумо дар рұзи құмъа ояд". (Муслим)

[٢٠٥٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا ". (متفق عليه)

Абұсаъиди Худрӣ разияллоҳу аңҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки ба хотири Аллоҳ як рұзро рұза дорад, Аллоҳ үро ҳафтод сол аз Дұзах дұр мегардонад". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٢٠٥٤] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ الْلَّيْلَ؟ " فَقَلَّتْ: بَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: " فَلَا تَفْعُلْ صَمْ وَأَفْطَرْ وَقْمَ وَنِمْ إِنْ لَجِسْدَكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنْ لَعِينَكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنْ لَزِوْرَكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنْ لَزُورَكَ عَلَيْكَ حَقًا . لَا صَامَ مِنْ صَامَ الدَّهْرَ . صَوْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمَ الدَّهْرَ كُلَّهُ . صَمْ كُلَّ شَهْرٍ

ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر". قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: "صم أفضل الصوم صوم داود : صيام يوم وإفطار يوم. واقرأ في كل سبع ليال مرة ولا تزد على ذلك". (متفق عليه)

Аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ман гуфт: "Эй Абдуллоҳ, ман хабар шудам, ки ту ҳар рӯз рӯза мегирий ва ҳар шаб ибодат мекунӣ. Гуфтаам: Бале, эй Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Фармуд: Пас интавр макун, рӯза бигир ва ифтор кун ва шабхезӣ кун ва хоб кун, зеро ба дурусти ки тани ту бар ту ҳақ дорад ва меҳмононат низ бар ту ҳақ доранд, рӯза надорад касе ки ҳамаи умри худро рӯза мегирад. Дар ҳар моҳ се рӯз рӯза гирифтан, рӯзан ҳамаи умр аст, дар ҳар моҳ се рӯз рӯза бигир ва Қуръони каримро дар ҳар ҳақ як бор тиловат кун. Гуфтаам: Ман бештар аз ин тоқат дограм. Фармуд: Беҳтарин рӯза рӯзан Довуд алайҳис салом аст, як рӯз рӯزا мегирифт ва як рӯز ифтор мекард ва Қуръони каримро дар ҳар ҳафт шаб як бор тиловат кун ва бар ин зиёд макун!". (Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

[٢٠] -٢٠٥٥ (لم تتم دراسته) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. رواه الترمذى والنسائي

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам рӯзҳои душанбе ва панҷшанbero рӯза медошт. (Тирمизӣ ва Насой)

[٢١] -٢٠٥٦ (لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعرض للأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأننا صائم". رواه الترمذى

Аз Абұхурайра разияллоқу анҳу ривоят аст, ки Расуулуллоқ саллаллоқу алайҳи ва саллам фармуд: "Амалҳои бандагон дар рұзҳои душанбе ва панҷшанбе (ба Аллоҳ) пешниҳод мешавад, пас дұст дорам, ки дар ҳоле амалам пешниҳод шавад, ки ман рұза дошта бошам". (Тирмизі)

[٢٢-٢٠٥٧] وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: "يَا أَبَا ذِرٍ إِذَا صَمَتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَصُومْ ثَلَاثَ عَشَرَةً وَأَرْبَعَ عَشَرَةً وَخَمْسَ عَشَرَةً". رواه الترمذی والنمسائی

Аз Абұзар разияллоқу анҳу ривоят аст, ки Расуулуллоқ саллаллоқу алайҳи ва саллам фармуд: "Әй Абұзар агар хоҳӣ дар моҳ се рұз рұза бигирий, пас рұзҳои сездахұм, чаҳордахұм ва понздахұм моҳро рұза бигири". (Тирмизі ва Насой)

[٢٣-٢٠٥٨] (لم تتم دراسته) وعن عبد الله بن مسعود قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غَرَةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَقَلَمَا كَانَ يَفْطَرُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ. رواه الترمذی والنمسائی ورواه أبو داود إلى ثلاثة أيام.

Абдуллоҳ ибни Масъуд разияллоқу анҳу мегүяд, ки Расуулуллоқ саллаллоқу алайҳи ва саллам рұзҳои аввали ҳар моҳ се рұз рұза мегирифт ва хеле кам воқеъ мешуд, ки рұзи құмъа рұза надошта бошад. (Ривояти Тирмизі ва Насой ва Абұдовуд то (се рұз) ривоят кардааст)

[٢٤-٢٠٥٩] (لم تتم دراسته) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالاثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الْثَلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَ وَالْخَمِيسِ. رواه الترمذی

Аз Оиша разияллоқу анҳо ривоят аст, ки Расуулуллоқ саллаллоқу алайҳи ва саллам дар як моҳ рұзҳои шанбе, якшанбе ва душанберо рұза мегирифт ва дар моҳи дигар

рұзғои сешанбе, чоршанбе ва панчшанберо рұза мездешт. (Тирмизі)

[٢٥] - ٢٠٦٠ (لم تتم دراسته) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. رواه أبو داود والنسائي

Аз Умми Салама разияллоҳу аңҳо ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам маро амр менамуд, ки дар ҳар моҳ се рұз рұза гирам ва онро аз рұзи дүшәнбә ё панчшанбе шурүй намоям. (Абұдовуд ва Насой)

[٢٦] - ٢٠٦١ (لم تتم دراسته) وعن مسلم القرشي قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: "إن لأهلك عليك حقاً صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء

وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر كله". رواه أبو داود والترمذى

Аз Мұслими Қурашій разияллоҳу аңҳу ривоят аст, ки мегүяд: Ман Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро аз рұзаи ҳамаи умр пүрсидам, ё пүрсида шуд. Пас фармуд: "Ахли ту бар ту ҳақ доранд, моҳи Рамазонро рұза бигир баъд аз он шаш рұзи дигарро дар ҳар ҳафта рұзғои чаҳоршанбе ва панчшанберо рұза бигир, пас ту ҳамаи умрро рұза гирифтай". (Абұдовуд ва Тирмизі)

[٢٧] - ٢٠٦٢ (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى

عن صوم يوم عرفة. رواه أبو داود

Аз Абұхурайра разияллоҳу аңҳу ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз рұза гирифтани дар рұзи арафа дар Арафот манъ намуд. (Абұдовуд)

[٢٨] (لم تتم دراسته) وعن عبد الله بن بسر عن أخيه الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عبة أو عود شجرة فليمضغه". رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارمى

Абдуллоҳ ибни Буср разияллоҳу анҳу аз ҳоҳари худ Саммо разияллоҳу анҳо ривоят карда мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Рӯзи шанбе рӯза нагиред, магар дар сурате ки бар шумо фарз гардида бошад, пас агар яке аз шумо чизе наёбад ҷуз пусти дарахти ангур ё ҷуби дарахт, бояд ки онро бихояд ва рӯзаашро ифтор қунад". (Ривояти Аҳмад, Абӯдовуд, Тирмизӣ, Ибни Моча ва Доримӣ)

[٢٩] (لم تتم دراسته) وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض". رواه الترمذى

Аз Абӯумома разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки як рӯз ба хотири Аллоҳ рӯза гирад, Аллоҳ миёни ў ва миёни Дӯзах ҳандақे мекунад ба миқдори масофае, ки миёни осмон ва замин аст". (Тирмизӣ)

[٣٠] (لم تتم دراسته) وعن عامر بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الغنية الباردة الشتاء". رواه أحمد والترمذى وقال : هذا حديث مرسل

Аз Омир ибни Мастьуд разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Рӯза гирифтан дар зимиston ғанимати сард (ачр ва подоши бетаклиф) аст". (Ривояти Аҳмад ва Тирмизӣ ва гуфтааст, ки ин ҳадис мурсал аст).

[٣١] (لم تتم دراسته) وذكر حديث أبي هريرة: "ما من أيام أحب إلى الله" في باب الأضحية.

Ва ҳадиси Абұхұрайра разияллоҳу аңқу (Рұзхое маҳбубтар дар назди Аллоҳ нест...) дар боби құрбонй зикр шуд).

Фасли саввум

[٣٢]-٢٠٦٧ عن ابن عباس أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صباحاً يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: "ما هذا اليوم الذي تصومونه؟" فقالوا: هذا يوم عظيم : أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمُهُ وَغَرْقَ فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شَكْرَا فَنَحَنْ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَنَحْنُ أَحْقَ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ" فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَ بِصِيامِهِ . (متفق عليه)

Ибни Аббос разияллоҳу аңқу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам Мадина омад, дид ки яхуд рұзи ошуроро рұза гирифта буданд, ба онҳо гуфт: Ин чи рұзест, ки шумо онро рұза мегиред? Гуфтанд: Ин рұзи бұзүрг аст, ки Аллоҳ дар ин рұз Мұсо алайхис салом ва қавмашро нақот дода Фиръавн ва қавмашро ғарқ намуд, пас Мұсо алайхис салом барои шукр кардан ин рұзро рұза гирифт ва мо низ онро аз ҳамин чиҳат рұза мегирем. Пас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт, ки мо ба Мұсо алайхис салом аз шұмода сазовортар ва наздиктарем. Пас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин рұзро рұза дошт ва ба рұза гирифтани он амр кард.

(Ривояти Бухорӣ ва Мұслим)

[٣٣]-٢٠٦٨ وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: "إِنَّمَا يَوْمًا عِيدٌ لِّلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَخْالِفَهُمْ".
رواه أحمد

Умми Салама разияллоҳу аңқо мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бештар рұзҳои шанбе ва

якшанберо рӯза медошт ва мегуфт, ки ин рӯзҳо рӯзҳои иди мушрикон аст ва ман дӯст медорам, ки бо онҳо муҳолифат қунам. (Ривояти Аҳмад)

[٣٤] (صحيح) وعن جابر بن سمرة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ

بصيام يوم عاشوراء ويختنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. رواه مسلم

Аз Ҷобир ибни Самура разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам моро ба рӯза гирифтани рӯзи ошуро амр намуд ва ташвиқу тарғиб менамуд ва дар вақти расидани рӯзи ошуро аз аҳволи мо мепурсид, vale чун Рамазон фарз гардид на моро ба рӯзai ошуро амр намуд ва на аз он манъ намуд ва на аз аҳволи мо дар он вақт пурсон шуд. (Ривояти Муслим)

[٣٥] (لم تتم دراسته) وعن حفصة قالت: أربع لـم يكن يدعهن النبي صلـى الله عـلـيهـ وـسلمـ: "صيام عـاشرـة وـثـلـاثـة أيام من كل شهر وـركـعتـان قبل الفـجرـ". رواـه النـسـائـيـ

Ҳафса разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам чор чизро ҳечгоҳ тарқ намекард, рӯзai ошуро, рӯzai нуҳ рӯзи зилҳичҷа, рӯзai се рӯзи дар ҳар моҳ ва ду ракаати суннати пеш аз фачр (бомдод).

(Ривояти Насой)

[٣٦] (لم تتم دراسته) وعن ابن عباس قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وـسلمـ لا يـفـطـرـ أـيـامـ الـبـيـضـ فيـ حـضـرـ وـلـاـ فيـ سـفـرـ. رـواـهـ النـسـائـيـ

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳечгоҳ рӯzai rӯzҳои бийзро тарқ намекард, на дар хона ва на дар сафар. (Рӯзҳои бийз, rӯzҳои 13-14-15 ҳар моҳро гӯянд). (Ривояти Насой)

[٣٧]-٢٠٧٢ (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم". رواه ابن ماجه

Аз Абұхурайра разияллоқу анҳу ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ саллаллоқу алайҳи ва саллам фармуд: "Ҳар чизро закот аст ва закоти қасади инсон рұза аст".

(Ривояти Ибни Моча)

[٣٨]-٢٠٧٣ (لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوم الاثنين والخميس. فقيل: يا رسول الله إنك تصوم يوم الاثنين والخميس. فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا ذا هاجرين يقول: دعهما حتى يصطلحان". رواه
أحمد وابن ماجه

Аз Абұхурайра разияллоқу анҳу ривоят аст, ки мегүяд: Ба дурусти ки Расулуллоҳ саллаллоқу алайҳи ва саллам рұзҳои душанбе ва панҷшанберо рұза мегирифт. Пас ба вай гұфта шуд: Эй Расулуллоҳ ту рұзҳои душанбе ва панҷшанберо рұза мегирий?! Фармуданд: Ба дурусти ки Аллоҳ дар рұзи душанбе ва панҷшанбе ҳар мусалмонро мағфират мекунад, құз ду нафаре, ки бо ҳамдигар қаҳрій кардаанд. Мегүяд: "Онҳоро тарқ кунед, то ки байни худ сұлҳ ва оштің кунанд". (Ривояти Ахмад ва Ибни Моча)

[٣٩]-٢٠٧٤ (لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوماً ابتغا وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب طائر وهو فرغ حتى مات هرماً". رواه أحمد

Аз Абұхурайра разияллоқу анҳу ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ саллаллоқу алайҳи ва саллам фармуд: "Касе ки ба хотири ризои Аллоҳ як рұз рұза бигирад, Аллоҳ үро он қадар аз Җаһаннам дўр мекунад ба андоzaи ин ки як

зоғ аз тухм барояд ба паридан шурӯъ күнад ва то ки дар ниҳояти пирӣ бимирад, дар ҳоли паридан бошад".

(Ривояти Аҳмад)

[٤٠] (لم تتم دراسته) وروى البيهقي في شعب الإيمان عن سلمة بن قيس.

Ва Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон аз Салама ибни Қайс ривоят кардааст.



Боб андар ифтор кардан аз рӯзai нафли Фасли аввал

[٢٠٧٦] (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟" فقلنا: لا: "فإني إذا صائم". ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: "أربينه فلقد أصبحت صائماً" فأكل. رواه مسلم

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки мегўяд: Расуллурроҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пеши ман омада гуфт: Чизе доред, то бихӯрам? Гуфтам: Не. Гуфт: Ман рӯ задор ҳастам. Сипас рӯзи дигаре омад ба вай гуфтам: Барои мо ҳес (як навъи таом) ҳадя дода шудааст. Гуфт: Онро биёред, ё онро ба ман нишон диҳед, ба дурусти ки ман аз субҳ рӯза дорам, пас онро бихӯрд.

(Ривояти Муслим)

[٢٠٧٧] (صحيح) وعن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأنته بتمر وسمن فقال: "أعیدوا سمنکم في سقايه وترکم في وعائه فإني صائم". ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. رواه البخاري

Аз Анас разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам назди Умми Сулайм омад, пас вай ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам хурмо ва равған овард. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт равғанро ба машқ ва хурморо дар зарфи хурмо боз гардонед, зеро ки ман рӯзадорам. Сипас ба як ғӯшай хона рафта намози ғайри фарзӣ (нафли) хонд ва ба Умми Сулайм ва хонаводаи вай дуо кард. (Бухорӣ)

[٢]-٢٠٧٨ (صحیح) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه: "إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: "إني صائم". وفي رواية قال: "إذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فيطعم". رواه مسلم

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Агар яке аз шумо ба таом даъват шуд, дар ҳоле ки ў рўзадор аст, бояд бигўяд, ки ман рўза дорам". Ва дар ривояте: "Агар касе аз шумо ба таоме даъват шавад, бояд даъватро бипазираид, агар рўза дошта бошад, пас дуо биқунад ва агар рўзадор набошад, бояд бихўрад". (Муслим)

Фасли дуввум

[٤]-٢٠٧٩ (صحیح) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله صلی الله علیه وسلم وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت: يا رسول الله لقد أفترطت وكتت صائمة فقال لها: "أكنت تقضين شيئا؟" قالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعا". رواه أبو داود والترمذى والدارمى وفى رواية لأحمد والترمذى نحوه وفيه فقالت: يا رسول الله أما إنى كتت صائمة فقال: "الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفترط".

Аз Умми Ҳонӣ разияллоҳу анҳо ривоят аст, вай мегўяд: Дар рўзи фатҳи Макка, чун Макка фатҳ шуд. Фотима разияллоҳу анҳо омада дар тарафи чапи Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам нишастан ва Умми Ҳонӣ разияллоҳу анҳо дар тарафи рости Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам нишастан. Пас канизе чизи нӯшидание овард, онро ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дод. Ва Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз он нӯшид ва онро ба Умми Ҳонӣ дод. Пас вай низ аз он нӯшид ва гуфт:

Эй Расулуллоҳ ман рӯза доштам ва ифтор кардам. Пас гуфт: Оё ту рӯзай қазой мегирифтӣ? Гуфтам: Не, қазой на буд. Гуфт: "Дар сурате ки рӯзай нафлӣ буд, зараре надорад". (Ривояти Абӯдовуд, Тирмизӣ ва Доримӣ).

Ва дар ривояти Аҳмад ва Тирмизӣ интавр аст, ки Умми Ҳонӣ гуфт: Эй Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба дурусти ки ман рӯзадор будам. Пас Расулуллоҳ гуфт: "Рӯзадори рӯзай нафлӣ ҳокими нафси худ аст, агар хоҳад рӯза дорад ва агар хоҳад ифтор кунад".

[٥] (لم تتم دراسته) وعن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحصنة صائمتين فعرض لنا طعام اشتاهيناه فأكلنا منه فقالت حفصة: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتاهيناه فأكلنا منه. قال: "أقضيا يوما آخر مكانه". رواه الترمذى وذكر جماعة من المخاطب رروا عن الزهرى عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح.

وروا أبو داود عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة.

Аз Зуҳрӣ аз Урва аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят карда мегӯяд, ки Оиша разияллоҳу анҳо гуфт: Ман ва Ҳафса разияллоҳу анҳо рӯзадор будем, пас ба мо таоме оварда шуд, ки иштиҳои мо ба ҳӯрдани он таом омад, пас аз он ҳӯрдем. Сипас Ҳафса разияллоҳу анҳо ба Расулуллоҳ гуфт: Эй Расулуллоҳ мо рӯزادор будем, ки барои мо таоме оварда шуд, пас аз он ҳӯрдем. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Ба ҷои он рӯз рӯзи дигарро рӯза гиред". (Ривояти Тирмизӣ)

Ва ҷамоате аз ҳофизон гуфтанд, ки онҳо ҳадисро аз Зуҳрӣ аз Оиша ба таври мурсал ривоят кардааст ва Урваро зикр накардаанд ва ин саҳехтар аст. Ва онро Абӯдовуд

аз Зүмайл (ғуломи озодкардаи Урва) ва Зүмайл аз Урва ва ӯз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят кардааст.

[٦] (لم تسم دراسته) وعن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال لها: "كلي". فقالت: إني صائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا". رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والدارمى

Умми Уммора бинти Каъб разияллоҳу анҳо мегӯяд: Ба дурусти ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам назди вай омад, Уммора ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам таом овард. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба вай гуфт: Ту низ бихӯр! Ӯ гуфт: Ман рӯза дорам. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Чун назди рӯзадорон хӯрда шавад, малоика ба вай дуруду раҳмат мефиристанд, то онҳо аз хӯрдан бароянд".

(Ривояти Аҳмад, Тирмизӣ, Ибни Моча ва Доримӣ)

Фасли саввум

[٧] عن بريدة قال: دخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغداء يا بلال". قال: إني صائم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نأكل رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة أشرعت يا بلال أن الصائم نسبع عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟". رواه البيهقي في شعب الإيمان

Аз Бурайда разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Билол разияллоҳу анҳу назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам омад, дар ҳоле ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам нони чошт мөхӯрд. Пас ба Билол разияллоҳу анҳу гуфт: "Эй Билол, биё нон бихӯр! Билол гуфт: Эй Расулуллоҳ ман рӯза дорам. Пас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Мо ризқамонро мөхӯрем, вале

ризки Билол дар Ҿаннат аст. Сипас гуфт: Эй Билол, оё медин, ки устухонҳои рӯзадор тасбех мегӯянд ва вақте ки чизе дар назди вай хӯрда шавад, малоика барои ўталаби мағфират меқунад". (Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон инро ривоят кардааст)



Боб андар шаби қадр Фасли аввал

[١] (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان". رواه البخاري

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Шаби қадрро дар шабҳои тоқи даҳ рӯзи охири Рамазон ҷустуҷӯ кунед (яъне дар шаби 21-23-25-27-29-уми Рамазон)". (Бухорӣ)

[٢] وعن ابن عمر قال: إن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروأ ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحررها في السبع الأواخر". (متفق عليه)

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ба дурусти ки мардоне аз саҳобагони Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро шаби қадр дар хоб нишон дода шуд, ки дар ҳафт шаби охири моҳи Рамазон буд. Пас Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: Ман хобҳои шуморо дар ҳафт шаби охири Рамазон мувофиқ мебинам. Пас касе ки шаби қадрро ҷустуҷӯ мекунад, онро дар ҳафт шаби охири моҳи Рамазон ҷустуҷӯ кунад".

(Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٣] (صحيح) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر: في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. رواه البخاري

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расуулulloҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Шаби қадрро дар даҳ шаби охири моҳи Рамазон ҷустуҷӯ кунед, дар шаби бистуяқ, бистусе ва биступанчи Рамазон". (Бухорӣ)

٢٠٨٦ - [٤] (متفق عليه) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ثم أطلع رأسه. فقال: "إن اعتكفت العشر الأول أتمت هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنما في العشر الأواخر فمن اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر فقد أربت هذه الليلة ثم أنسيتها وقدرأيتني أمسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر". قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكل المسجد بصبرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين والماء من صبيحة إحدى وعشرين. متفق عليه في المعنى واللفظ لمسلم إلى قوله: "فقيل لي: إنما في العشر الأواخر". والباقي للبخاري

Абұсаъиди Хұдрій разияллоҳу анҳұ мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар даҳ рӯзи аввали моҳи Рамазон әзтикоф менишаст, сипас әзтикоф нишааст дар даҳ шаби миёнаи Рамазон дар як хаймаи туркӣ пастар сари худро аз хайма берун оварда гуфт: Ман даҳ рӯзи аввали моҳи Рамазонро ба хотири ҹустуҹүи шаби қадр әзтикоф нишаастам, сипас даҳ рӯзи миёнаи моҳро әзтикоф нишаастам. Пас назди ман фаришта омад ва ба ман гуфт, ки шаби қадр дар даҳ рӯзи охири моҳи Рамазон аст. Пас касе ки бо ман әзтикоф нишаста буд, бояд даҳ рӯзи охирро әзтикоф нишинад, ба дурусти ки ин шаб ба ман дар хоб нишон дода шуд. Сипас онро фаромуш гардо-нида шудам ва худро дидам, ки фардои он шаб дар обу гил саҹда мекунам. Пас онро дар даҳ шаби охири Рамазон дар шабҳои тоқ ҹустуҹү кунед. Ровй мегүяд: Дар он шаб, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам онро дар хоб дида буд, борон низ борида буд, пас сақфи мас-цид аз шохаҳои дарахти хурмо сохта шуда буд. Пас сақфи масцид чакид ва ман ба ҳар ду чашм Расулуллоҳ саллал-

лоҳу алайҳи ва салламро дидам, ки бар пешонии ў саллаллоҳу алайҳи ва саллам асари обу гил буд. Ва ин субҳи рӯзи бистуяқуми Рамазон буд. Бухорӣ ва Муслим дар маъно иттифоқ доранд, то гуфтаи (бароям гуфта шуд, ки дар даҳи охир аст) лафзи Муслим аст ва боқии он лафзи Бухорӣ аст.

[٥] (صحیح) وفي رواية عبد الله بن أنيس قال: "ليلة ثلاث وعشرين". رواه مسلم [٢٠٨٧]

Ва дар ривояти Абдуллоҳ ибни Унайс шаби бистусеюм омадааст. (Муслим)

[٦] (صحیح) وعن زر بن حبیش قال: سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبو المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. رواه مسلم

Аз Зир ибни Ҳубайш разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд аз Убай ибни Каъб пурсидам, ки бародарат Ибни Масъуд разияллоҳу анҳу мегӯяд: Касе ки дар тамоми сол шабхезӣ кунад, шаби қадрро меёбад. Гуфт: Аллоҳ ўро раҳмат кунад, ў ба хотири он гуфтааст, то мардум бар шаби қадр эътимод карда дар тамоми сол аз ибодат боз на-монанд, лекин ў медонад, ки шаби қадр дар моҳи Рамазон ва дар даҳ рӯзи охири он ва дар шаби бистуҳаф-туми моҳи Рамазон аст. Сипас Убай ибни Каъб савганд хӯрд бе ин ки истисно карда иншоаллоҳ бигӯяд. Ва гуфт, ки шаби қадр дар бистуҳафтуми Рамазон аст, ба вай гуфтам: Эй Абӯлмунзир онро аз чӣ мешиносӣ? Гуфт: Ни-шонае, ки моро бар он Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва

саллам хабар дода аст. ин аст, ки дар фардои он шаб чун офтоб тулӯй мекунад, шуъоъ ва равшаний надорад.

(Ривояти Муслим)

[٧] (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар даҳ шаби охири Рамазон дар тоат ва ибодат ба ҳадде кушиш мекард, ки дар дигар шабҳои он он қадар кушиш намекард. (Муслим)

[٨] (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل

العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. (متفق عليه)

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки чун даҳ шаби охири Рамазон мерасид Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам банди изори худро махкам мебаст ва шаби худро зинда медошт ва аҳлу хонаводаи худро низ бедор мекард. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

[٩] (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن

علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: "اللهم إإنك عفو تحب العفو فاعف عن". رواه

أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсидам, ки агар шаби қадрро дарёбам чӣ бигӯям, фармуд: "Бигӯ, эй Аллоҳ Ту авфкунандаи авфро дӯст медорӣ, пас маро авф кун".

(Ривояти Аҳмад, Ибни Моча ва Тирмизӣ ва онро саҳеҳ дониста аст)

[١٠] -٢٠٩٢ (لم تتم دراسته) وعن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "التمسوها يعني ليلة القدر في سبع بقين أو في سبع بقين أو في خمس بقين أو ثلاث أو آخر ليلة". رواه الترمذى

Аз Абұбакра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро шунидам, ки мефармуд: "Шаби қадрро дар бистуякum, бистусеюm, биступанчум, бистуҳафтум бо шаби охир қустучү кунед".

(Ривояти Тирмизи)

[١١] -٢٠٩٣ (لم تتم دراسته) وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: "هي في كل رمضان". رواه أبو داود وقال : رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقعا على ابن عمر.

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз шаби қадр пурсида шуд. Үгүфт, ки шаби қадр дар ҳар моҳи Рамазон аст. Абұдовуд аз Сүфён ва Шуъба аз Абұисҳоқ мавқуф бар Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят кардаанд.

[١٢] -٢٠٩٤ (لم تتم دراسته) وعن عبد الله بن أنيس قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلى فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال: "انزل ليلة ثلاث وعشرين". قيل لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلى الصبح فإذا صلى الصبح وجد ذاته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بياديته. رواه أبو داود

Аз Абдуллоҳ ибни Үнайс ривоят аст, вай мегүяд, ки ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам арз намуда гүфтам: Эй Расулуллоҳ, ман бодия дорам, ки дар ончо зиндаги мекунам ва дар ончо намоз меҳонам, пас маро ба шабе амр кун, то ба масциди набаві фурӯд оям. Расу-

луллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба вай гуфт: Дар шаби бистусеюм биё! Ба писари Абдуллоҳ ибни Унайс гуфта шуд, ки падарат читавр мекард. Гуфт: Баъд аз намози аср дохили масcid мешуд ва то намози бомдод барои коре аз масcid хориҷ намешуд ва чун намози субҳро меҳонд, савораи худро бар дарвозаи масcid меёфт, бар он савор шуда ба бодияи худ мерафт. (Абӯдовуд)

Фасли саввум

[١٣] (صحيح) عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجال من المسلمين فقال: "خرجت لأنبئكم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان برفعت وعسى أن يكون حيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسبعين والخامسة". رواه البخاري

Аз Убода ибни Сомит разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз хона ба тарафи мо хориҷ шуд, то ба шabi қадр хабар дি�ҳад. Пас ду нафар аз мусалмонон низоъ карданد, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: Берун омадам то шуморо аз шabi қадр хабар дихам, пас фалон ва фалон ҷанҷол карданд ва шинохтани шabi қадр аз ман бардошта шуд, мумкин ҳамин ба хайри шумо бошад, пас онро дар шабҳои бистунуҳум, бистуҳафтум ва биступанҷум ҷустуҷӯ кунед. (Бухорӣ)

[١٤] (لم تسم دراسته) وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كثيبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطحهم باهـي بهـم ملائكتهـم فقال: يا ملائكتـي ما جـراء أجيـر وفي عملـه؟ قالـوا: ربـنا جـرأـهـ أـن يـوـفـيـ أـجـرـهـ. قالـ: مـلـائـكـتـي عـبـيـدـيـ وـإـمـائـيـ قـضـوا فـريـضـتـي عـلـيـهـمـ ثمـ خـرـجـوا يـعـجـونـ إـلـى الدـعـاء وـعـزـيـ وـحـلـالـيـ وـكـرمـيـ وـعـلـويـ وـارـقـاعـ مـكـانـيـ لـأـجـيـبـهـمـ. فـيـقـولـ: اـرـجـعوا

فقد غفرت لكم وبدلته سيناتكم حسنان . قال : فيرجعون مغفورة لهم ". رواه البيهقي في شعب الإيمان

Аз Анас разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: "Дар шаби қадр Ҷибраил алайҳис салом бо ҷамоате аз фариштагон фурӯд меояд, ки ба ҳар бандae, ки истода ё нишаста дар зикри Аллоҳ бошад, дуруду раҳмат фиристода талаби мағфират мекунанд ва чун рӯзи ид (иди фитр) расад, Аллоҳ бар бандагони худ ифтихор мекунад ва ба фариштагон мегӯяд: Эй малоикаҳои Ман, подоши муздуре, ки кори худро тамом қунад, чист? Фариштагон гӯянд: Парвардигоро подоши онҳо ин аст, ки музди онҳо пурра дода шавад. Аллоҳ мегӯяд: Эй фариштагони Ман, бандагон ва канизони Ман фарзи маро адо карда баромаданд ва садоҳои худро ба дуо баланд карданд, савганд ба ғалаба, құдрат, бүзургӣ, қарамам ва қадру мартабаи баланди Ман, ки ҳароина дуои ононро ичобат мекунам ва қабул мекунам ва мегӯяд: Баргардед ман шуморо мағфират намудам ва бадиҳои шуморо ба некиҳо табдил медиҳам. Расулуллоҳ гуфт: Пас дар ҳоле бармегарданд, ки гуноҳони онон мағфиратшуда мебошад". (Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон инро ривоят кардааст)



Боб андар эътикоф

Фасли аввал

[١] وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى تفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. (متفق عليه)

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам то вақти вафоти худ дар даҳ шаби охири Рамазон эътикоф менишастанд ва баъд аз вафоти вай ҳамсаронаш эътикоф менишастанд. (Бухорӣ ва Муслим)

[٢] وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلی الله علیه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلی الله علیه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الربيع المرسلة. (متفق عليه)

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар моҳи Рамазон саховат-мандтарини мардум буд. Ҷибраил алайҳис салом дар моҳи Рамазон ҳар шаб ба мулоқоти вай меомад ва Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бар вай Қуръонро меҳонд ва чун Ҷибраил алайҳис салом Ӯро мулоқот мекард, бештар аз боди бороноранда хайру саховат мекард. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٣] (صحيح) وعن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلی الله علیه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرًا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. رواه البخاري

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки дар ҳар сол як бор бар Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам (ба воситай Ҷибраил алайҳис салом) Қуръон арза карда мешуд ва дар sole ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам миронида шуд, ду бор бар вай Қуръон

арз карда шуд ва дар ҳар сол даҳ рӯз эътикоф менишаст, вале дар соле ки миронида шуд, бист рӯз эътикоф нишаст. (Бухорӣ)

[٤] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا حاجة الإنسان". (متفق عليه)

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳоли эътикоф аз дохили масҷид сари ҳудро ба тарафи ман берун мекард ва ман мӯйҳои ӯро шона мекардам ва ба хона намеомад, магар барои ҳочати инсонӣ (аз қабили пешоб, ғоит ё ғусл ва ғайра). (Бухорӣ ва Муслим)

[٥] وعن ابن عمر: أن عمر سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نذرت في الجahiliyah أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: "فأوف بندرك". (متفق عليه)

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки Умар разияллоҳу анҳу аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсида гуфт, ки ман дар замони ҷоҳилияят назр карда будам, ки шаберо дар масҷиди Ҳаром эътикоф мешинам, Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд, ки назри ҳудро вафо кун! (Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дұвшым

[٦] (لم تتم دراسته) عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر

الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً . فلما كان العام المقلب اعتكف عشرين . رواه الترمذى

Аз а纳斯 разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам даҳ рӯзи охири Рамазонро эътикоф менишаст ва як сол эътикоф нанишаст ва соли ояндаи он бист рӯз эътикоф нишаст. (Ривояти Тирмизӣ)

[٧] (لم تتم دراسته) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي بن كعب.

Абӯдовуд ва Ибни Моча аз Убай ибни Каъб ривоят кардаанд.

[٨] (لم تتم دراسته) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلی الفجر ثم دخل في معتكفه. رواه أبو داود وابن ماجه.

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам иродай эътикоф мекард, намози субҳро меҳонд ва ба ҷои эътикофи худ медаромад. (Ривояти Абӯдовуд ва Ибни Моча)

[٩] (لم تتم دراسته) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه

وسلم يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يرجع يسأل عنه. رواه أبو داود وابن ماجه.

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам беморро айёdat мекард, дар ҳоле ки дар эътикоф буд. Пас Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам рост ба тарафи бемор мерафт ва ба тарафи дигаре майл намекард, аз бемор пурсон мешуд.

(Ривояти Абӯдовуд ва Ибни Моча)

[٢١٠٦] (لم تتم دراسته) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج حاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, вай мегүяд: Бар эътикофкунанда сұннат аст, ки на беморпурсың кунад ва на ба ҹаноза биравад ва на занро мисос кунад ва на бо ў ҳамхобагы кунад ва барои коре берун наояд, магар он чи аз он чора нест ва эътикоф дуруст намегардад, магар ба рӯза ва эътикоф намешавад, магар дар масциди ҷомеъ, ки дар ончо намоз бочамоат хонда шавад. (Абӯдовуд)

Фасли саввум

[٢١٠٧] (لم تتم دراسته) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه

Ибни Умар разияллоҳу анҳу аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам нақл карда мегүяд, ки чүн Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам эътикоф менишаст, барояш ҷогаҳи вай ё таҳтахобӣ вай дар ақиби сутуни тавба андохта ва ҳамвор карда мешуд. (Ибни Моча)

[٢١٠٨] (لم تتم دراسته) وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: "هو يعتكف الذنوب ويجرئ له من الحسنات كعامل الحسنات كلها". رواه ابن ماجه

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегүяд, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳаққи эътикофкун фармуд: "Эътикофкун аз гуноҳон боз дошта мешавад ва ўро аз некиҳо ва ҳасанот монанди кунандаи он ҳамаи корҳои нек подош дода мешавад". (Ибни Моча)



*Дар охир аз Аллоҳ таъоло мепурсам, ки ин амали
бандаро дар мизони ҳасанотам қарор дуҳад.
Рӯзи 24/шабон/1439 ҳичрӯ мувофиқи 10/5/2018
мелодӣ тарҷумаси ин китоб ба фазлу раҳмати
Аллоҳ тамом шуд.*

 *Ба қалами:*

Шаҳобиддин Солиҳ